

BRIDGING THE GAPS

Health and rights for key populations



«Метадон моро начот дод»



Шарифбек Сафаров (аз чап) 54 сол дорад. ӯ устои варзиш оид ба гӯштини миллӣ, шаш карат чемпиони Тоҷикистон, номзад ба устои варзиш оид ба дзюдо мебошад. Солҳои зиёд ӯ ҳамчун тренер фаъолият мекард. Вазъи душвори иқтисодии кишвар, нооромиҳои солҳои ҷанги шаҳрвандӣ (солҳои 1992-1997) ва ҷараёни шадиди воридшавии маводи муҳаддир аз кишвари ҳамсоя - Афғонистон сабаби он ҷараён, ки аксари ҷавонмардон, аз ҷумла Шарифбек, ба истеъмоли героин даст заданд.

"Ним килограмм афюнро бар ивази як чуфт пойафзоли (калуш) резинӣ медоданд", - ба хотир меорад Ш.Сафаров.

Дар соли 2014, Шарифбек бо қарорномаи иҷтимоии "СПИД Фонд Шарку Ғарб – Тоҷикистон" (СФШҒ) шинос шуд. Шарифбек ҳамроҳи намунаи таҳқиқоти вобаста ба ВНМО-ро гузашта, дар муассисаи зидди бемории сил низ аз тафтиш гузашт ва ба ӯ иштирок дар барномаи таъбириши зиддиретровирусиро пешниҳод карданд.

Бо шарофати таъбириши ҷойивазкунанда ва дастгирии қарордонии иҷтимоӣ, Сафаров ба қари дӯстдоштаи худ баргашт. Имрӯз ӯ тақрибан 70 наврасро таҷриба медиҳад ва аз давлат музди меҳнат мегирад. Вояи методонро таҷриба намуда карда истодааст. Сарфи назар аз он, ки Шарифбек дорои дипломи мактаби варзишӣ аст, боз меҳод дипломи донишгоҳи педагогиро соҳиб шавад.

Ҳамроҳи дӯсти худ **Бобохуча Бадридинов** (аз чап), ки ҳамчунин муштари қарорномаи метадон мебошад, тез-тез ба идораи СФШҒ барои иштирок дар вохӯриҳои гурӯҳӣ бо истеъмолкунандагон фаъол таъбир оварда, дар бораи манфиати таъбириши ҷойивазкунанда ва таъбириши шахсӣ аз ҳаёти худ оид ба таъбириши мусбат сӯҳбат мекунад.

"Метадон дар ҳақиқат ба мо начот бахшид. Мо акун метадонро қари карда, аҳли оиламонро бо хӯрок таъмин намоем. Дигар барои ҷустуҷӯи маводи муҳаддир зарурат нест ва, бинобар ин, хатар ба саломатӣ ва мушкилот бо қарорномаи дигар вучуд надоранд."

Фаъолияти асосии СФШҒ дар вилояти Хатлон аз дастгирии иҷтимоии гурӯҳҳои осебпазир, таъбириши бемориҳои сироятӣ дар маҳбасхонаҳо, дастгирии одамони гирифтори ВНМО ҷиҳати дастрасӣ ба таъбир ва таъбириши намудани он, инчунин баланд бардоштани сатҳи огоҳии қарордонии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба масъалаҳои вобаста ба ВНМО иборат аст. Дар соли 2015, ба шарофати қарорномаи СФШҒ, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли барои гузаронидани машварати иҷтимоии то-тестӣ ва таъбириши фаъоли ВНМО дар идораҳои таъбириши ҷамъиятӣ иҷозат дод.